

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚ, БИЗНЕС
ВА СИЁСАТИ ТОҶИКИСТОН



«Тасдиқ менамоям»
Ректори ДДҲБСТ
Шарифзода М.М.

аз «05» 09 2019

**Нақшаи дурнамои тараққиёти
раёсати таълими Донишгоҳи давлатии
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
барои солҳои 2019-2023**

**I. Нақшаи дурнамои
таракқиёти раёсати таълими ДДХБСТ
барои солҳои 2019-2023**

Тақвият бахшидани фаъолияти таълимӣ

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз 05 августи соли 1993 бо қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №364 таъсис ёфта аст.

Донишгоҳ барои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ва берун аз он мувофиқи кластери 1- «Табӣӣ ва техникӣ»; кластери 2- «Иқтисодӣ ва география»; кластери 3- «Филология, педагогика ва санъат»; кластери 4- «Ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ» мутахассисонро дар зинаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ тайёр менамояд.

Муассиси донишгоҳ Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.06.2004, №322).

Нишони ҳуқуқии донишгоҳ: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш.Хучанд, микроноҳияи 17, хонаи 1.

Раёсати таълим

Мақсади ниҳонии ҳар як муассисаи олии таълимӣ дар ҳама давру замон ин тайёр намудани мутахассисон – соҳибкасбони арзанда ба соҳаҳои гуногун ва мушаххаси хоҷагии халқ мебошад. Дар макотиби олий, раёсати таълим мақоми асосиро дар ташкил, танзим, ҳамоҳангсозӣ ва таҳлилу натиҷабардории раванди таълим дар ҳамаи низомҳои таҳсилот дорад.

Аз рӯзҳои аввали таъсисёбии ин маҳзани маърифат (августи соли 1993) қисми таълим дар ҳадвали штатии ин муассиса, ҳамчун сохтори таркибӣ пешбинӣ гардида, ба фаъолият шурӯъ намуда буд. Баъдтар он бо номҳои қисми таълим, шӯъбаи таълим ва раёсати таълим номгузорӣ шудааст.

Раёсати таълим бо қарори Шӯрои олимони донишгоҳ дар соли 2012 (бар ивази номи шӯъбаи таълим) ташкил карда шудааст. Ҳадафи фаъолияти раёсати таълим – ин ташкили мақсадноки чараёни таълим дар донишгоҳ бо муайян кардани самтҳо, зинаҳои асосӣ ва муаммоҳои таълим, ки барои ноил шудан ба сатҳи баланди сифати таълим нигаронида шудаанд, ташкил ва танзими корҳои ҷузъие, ки барои таъмини раванди мунтазами чараёни таҳсил дар донишгоҳ ҳамачониба мусоидат мекунанд, такмил додан ва дар амал татбиқ намудани усулҳои нави таълим вобаста ба таҷрибаҳои муассисаҳои таълимии амалкунандаи ҷумҳуриявӣ ва дар арсаи байналхалқӣ (диққати асосӣ ба гузариши мунтазами таълим ба тариқи низоми кредитӣ дода мешавад), дар чараёни таҳсили донишгоҳ мунтазам татбиқ намудани муҳимтарин

навгониҳои илмӣ-техникӣ, дастовардҳои навтарини илму технологияи муосир, такмил ва густариши раванди таълим.

Мусоидат ба дарёфти усулҳои навин барои ҳарчӣ бештар ва ҳамаҷониба ҷалб намудани донишҷӯён нисбати азхудкунии фанҳои таълимӣ ва баланд бардоштани шавқмандӣ нисбати таҳассусмандгардӣ, бо фароҳам овардани шароити мусоид ба донишҷӯён ва омӯзгорон дар истифодаи технологияҳои замони муосир бештар гардонидани шавқу ҳавас дар азхудкунии маводҳои таълимӣ, ташаккул ва ба роҳ мондани робитаҳо дар соҳаи баланд бардоштани сатҳи сифати таълим бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар кишвар ва хориҷ аз он. Мунтазам тавсия бахшидани равобити берунаи донишгоҳ.

Такмили дурнамои иштироки фаёлонаи донишгоҳ дар низоми таълими байналмиллалӣ, аз ҷумла дар низоми кредитии таҳсилот, таҳким ва ғанӣ гардонидани пояҳои эҷодиву офаридгории навгонии омӯзгорон дар самти сифати таҳсилот, мусоидат намудан ҷиҳати таҳкими ҷанбаҳои зеҳнӣ захираҳои илмии донишгоҳ дар истифодаи самараноки васоити илмиву техникӣ дар раванди таълим.

Ҳамзамон, густариш бахшидан ба самтҳои фаёолияти таълимӣ ва методии донишгоҳ ва заминаҳои истифодаи самараноки васоити илмиву техникӣ дар раванди таълим дар донишгоҳ мебошад.

Раёсати таълим (сардор: н.и.и., дотсент Тоҷзод Далер Ҳамропур) дар навбати худ аз чунин серсохторҳо иборат аст:

- маркази бақайдгирӣ ва машварат (мудир: Шахроми Бахтиёр);
- баҳши идоракунии ва мониторинги сифати таҳсилот (мудир: н.и.ф-м, дотсент Аҳмедов Раҳматхӯча);
- шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон (мудир Маҷидзода Муҳаббат);
- шӯъбаи тайёрӣ (мудир: н.и.и., дотсент Каримов Мирзобаҳодур Қодирович);
- маркази тестӣ (сардор: н.и.фил., дотсент Маюнусов Дониш Фазлиддинович);
- маркази таҳсилоти фосолавӣ (сардор: Ҳомитов Далериддин Шамсиевич).

Фаёолияти таълимӣ (таҳсилотӣ) мақсади стратегӣ

Соҳиб гаштан ба мақоми ҷаҳонӣ дар омодамоии мутахассисони соҳаҳои ҳуқуқшиносӣ, тижорат, сиёсатшиносӣ, лингвистика, дипломатия, системаҳои автоматикунонидашуда ва технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ бо роҳҳои такмили системаи таҳсилоти касбӣ аз ҳисоби ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар раванди таҳсилот, таҳкими интегратсияи раванди таълим ва таҳқиқотҳои илмӣ аз ҷумлаи тараққиёти системаи бисёрзинагӣ бетаҷвафуси таҳсилоти касбии мутахассисон дар ҳамаи марҳилаҳои фаёолияти меҳнатии онҳо ба ҳисоб мееравд.

Мустаҳкам намудани мавқеи донишгоҳ ҳамчун маркази минтақавии салоҳият дар соҳаи технологияи навини таҳсилот, бо назардошти сатҳи дастовардҳои мақоми маркази ҷумҳуриявии илмию таҳсилотӣ маҳсуб меёбад.

Таъсиси муҳити инноватсионии таҳсилот бо мақсади диверсификатсия ва соҳаи нақли технологияҳои таълимӣ барои омода намудани мутахассисони рақобатпазир ба бозори меҳнат ва хоҷагии халқи ҷумҳурӣ зарур аст, ки имкониятиҳои ҳалли масъалаҳои илмӣ ва амалии истеҳсолоти кишварро вобаста ба ва сатҳи ҷаҳонӣ дошта баробар намуд.

Вазифаҳои стратегӣ:

- азнавсозӣ ва таҳкими муҳтавои таҳсилот дар асоси мустаҳкамнамоии тайёрии бунёди фундаменталӣ, пайвасти раванди таълим ва таҳқиқотҳои илмӣ, мувофиқати мавзӯҳои таҳқиқотҳои илмӣ ва лоиҳаҳои машғулиятҳои омӯзонидашаванда, истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар барномаҳои таълимӣ;
- интегратсияи минбаъда бо пажӯҳишгоҳҳои Академияи илмҳои ҚТ дар фаъолияти инноватсионии соҳаи илмҳои бунёдӣ ва таҳсилотӣ;
- паҳннамоии доманаи барномаҳои таҳсилотии истифодашаванда;
- зиёднамоии ҳиссаи омодагии мақсадноки аҳдномавӣ;
- фаъолияти пурсамари донишгоҳ дар омоданамояи ва иҷрои барномаҳои мақсаднокии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналхалқии рушд дар ҳиссаи таъминоти кадрӣ;
- тараққӣ додани таҳсилоти лоиҳавии донишҷӯён ва мутахассисон дар асоси ҳамкорӣ ва ба манфиати муассисаҳои кластерҳои инноватсионӣ саноатӣ дар қолаби таҳқиқотҳои фундаменталӣ ва амалӣ дар ҷараёни амалинамоии инноватсия;
- коркард ва амалинамоии методологияи инноватсионӣ ва таъминоти таълимию методӣ дар баланд бардоштани сифати омоданамояи мутахассисон дар соҳаҳои ҳуқуқшиносӣ, иқтисодиёт, сиёсат ва идоракунии корхонаҳо ташкилотҳо ва муассисаҳо;
- коркарди усулҳои замонавии моделсозӣ, таҳлил ва реструктуризатсияи бизнес – равандҳо, аз он ҷумла системаҳои корпоративии иттилоот, ки рақобатпазирии маҳсулотҳои инноватсиониро таъмин менамояд, мӯҳлати истеҳсолотро танзим хароҷотро кам ва сифатнокиро баланд мебардорад;
- тараққиёт ва такмили технологияҳои инноватсионии таҳсилотро бо истифодаи принципҳои мунтазами таҳсилоти бисёрзинавӣ, курсҳои тайёрӣ, маълумоти аввали таҳсилоти касбии олий (бакалавр, мутахассис, магистр), таҳсилоти баъди МТОК (магистрантҳо, аспирантҳо, докторантҳо) таҳсилоти иловагӣ (таҳсилоти олиии дуввум, такмили ихтисос, таҳсилоти муттасил) ба роҳ мондан;
- амалинамоии лоиҳаҳои пилотӣ, истифодаи структураҳои модулии барномаҳои асосии таҳсилотӣ ва системаи воҳидҳои санҷишӣ (кредитҳо) ва ташкили шароити мусоид барои гузариши пурра ба ҷунин шакли таҳсилот;

- коркард ва ҷоринамоии амалиётҳои инноватсионӣ барои омӯзиш, пурзӯр намудани мақоми кори мустақилонаи донишҷӯ ва тақмили назорати дониши донишҷӯён дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот дар асоси технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ, таъмини иштироки донишҷӯён дар фаъолияти инноватсионии сохторҳои донишгоҳ;
- истифодаи медиамарказҳо ва шабакаҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ барои дастрасии пурраи донишҷӯён ва омӯзгорон ба захираҳои иттилоотии МТОК-ҳои ҷумҳурӣ ва фарогирии муҳити иттилоотӣ ҷаҳонӣ;
- васеъ намудани ҳаҷми таҳсилоти фосилавӣ бо роҳҳои истифодаи захираҳои медимарказҳои байни МТОК, китобхонаҳои илмӣ техникаӣ аз он ҷумла амалинамоии хизматрасониҳои иловагии таҳсилотӣ (таҳсилоти олии дуҷум, таҳсилоти иловагӣ, тақмили ихтисос ва ғайра);
- ташкили марказҳои байналхалқии дорой иҷозатномаи тақмили ихтисос ва тренингиҳо дар асоси технологияи муосири ҷаҳонӣ;
- тақмил ва коркарди системаи идораи сифати таҳсилот дар донишгоҳ, таъмини ташкили аудитҳои дохилӣ ва берунии мунтазами сифати барномаҳои таҳсилот ва фанҳои таълимӣ. Сертификатсияи системаи идораи сифати таҳсилот;
- ташкили муштарак бо муассисаҳои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ мониторинги талабот ва тақлифот ба мутахассисони соҳаҳои гуногунии хоҷагӣ. Омоданамоии барномаҳои ҳамкорӣ бо муассисаҳои хусусӣ ва давлатӣ дар таъмини хатмкунандагон бо ҷойҳои корӣ;
- ҳамкории раводид бо муассисаҳои олии таълимии базавии ҷумҳурӣ, коркарди барномаи ҳамкории комплексӣ, ки таъбодули таҷрибаи байни донишҷӯён, аспирантон, докторантону омӯзгоронро фаро мегирад;
- мустақамнамоии мавқеи донишгоҳ дар бозори байналмилалӣ хизматрасонии таҳсилотӣ бо роҳҳои аз нав коркарди барномаҳои таҳсилотӣ.

Соҳиб гаштан ба аккредитатсияи байналхалқӣ. Фароҳам овардани имкониятҳои мусоид дар азхуднамоии забонҳои хориҷӣ барои муҳассилин ва ҳам ҳайати омӯзгорону профессорон;

- рушди интенсивии таъминоти иттилоотӣ ҷараёни таҳсилот, ноил гаштан ба дастовардҳои касбӣ аз натиҷаи истифодаи васеи захираҳои иттилоотӣ вобастаи таҳсилот;
- ташкили системаи самаранокии таъминоти кадрӣ ҷараёни таҳсил дар донишгоҳ. Тақмилу аз навбаррасии системаи банақшагирии сарборӣ таълимӣ ва пардохти музди меҳнатӣ омӯзгорон бо усули оптимизатсияи ҷараёни таҳсил аз рӯи критерияи «сифат - хароҷот», тараққӣ додани механизмҳои нави молиякунонии фаъолияти сохторҳо.

**Нақша – чорабиниҳои дурнамои раёсати таълими ДДХБСТ
барои солҳои 2019 – 2023**

№ б/т	Номгӯи чорабинӣ	Мӯҳлати баргузорӣ	Масъулин	Эзоҳ
1	2	3	4	5
1.	Чалби бештари омӯзгорони дараҷа ва унвони илмидошта ба донишгоҳ	Мунтазам	Раёсати донишгоҳ, раёсати таълим, деканати факултетҳо, кафедраҳо	Эълони озмунҳо, даъвати бевосита
2.	Таҳияи нақша – чорабиниҳо оид ба роҳ мондани бозомӯзии кадрҳои омӯзгорӣ, такмили сатҳи касбии онҳо бо назардошти омӯзиши дар муассисаҳои базавии олии таълимӣ ва чалби мутахассисони варзидаи соҳа	2019-2023 (барои 5 сол)	Раёсати таълим, маркази таълимии «Маърифат», кафедраҳо	Мутобиқан ба нақшаҳои кории кафедраҳо ва деканату раёсати таълим
3.	Такмили фаъолияти Шӯрои илмӣ – методии донишгоҳ, Шӯрои илмӣ – методии факултетҳо, семинарҳои таълимию методии кафедраҳо ва факултетҳо, комиссияи таълимии кафедраҳо	2019-2023 (барои 5 сол)	Раёсати таълим, раёсати илм ва рушди инноватсионӣ, деканати факултетҳо, кафедраҳо	Баррасӣ ва азнав қабулнамоии нақшаҳои корӣ, бевосита ташкили машваратҳои корӣ бо омӯзгорон
4.	Таҳия ва такмили нақшаҳои таълифоти корҳои таълимӣ ва методии омӯзгорони донишгоҳ	Ҳар сол	Раёсати таълим, деканати факултетҳо, мудирони кафедраҳо	Дар асоси нақшаҳои кафедра
5.	Таҳти назорат қарор додани маълумотнома дар бораи натиҷаи аттестатсияи ДДХБСТ дар ш. Хучанд аз 12.06.2015 ва омодагӣ ба аттестатсияи навбатии донишгоҳ	2019-2020	Раёсати донишгоҳ, раёсати таълим ва дигар сохторҳои марбутаи донишгоҳ	Маълумотномаи Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф
6.	Такмили минбаъдаи базаи моддию техникӣ (харидории технологияи компютерӣ, ташкили лабораторияҳои тахассусмандӣ ва дигар кабинетҳои методӣ)	Мунтазам	Раёсати донишгоҳ, раёсати корҳои иқтисодӣ ва молиявӣ, раёсати таълим	Нақшаи дурнамои раёсати корҳои иқтисодӣ ва молиявӣ

7.	Ташкили тафтишҳо ва натиҷабардорӣ аз фаъолияти таълимию методи факултетҳо ва кафедраҳо	2019-2023	Раёсати донишгоҳ, раёсати таълим ва дигар сохторҳои марбути донишгоҳ	Нақшаи чаласаҳои раёсати донишгоҳ ва Шӯрои илмӣ – методи донишгоҳ
8.	Доир намоии конфронсиҳои илмӣ – амалӣ марбут ба корҳои таълимӣ ва методӣ ва сифати таҳсилот	Ҳар сол	Раёсати таълим, БИМСТ, раёсати илм ва рушди инноватсионӣ	Нақшаҳои барномаҳои конференсияҳо дар донишгоҳ
9.	Даъватнамоии олимони ва мутахассисони варзидаи соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ба донишгоҳ бо мақсади доирнамоии мизҳои муваффақ, машварат - семинарҳо	Мунтазам	Раёсати донишгоҳ, раёсати таълим	Шӯбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон
10.	Ба аккредитатсияи байналмилалӣ омода намудани барномаҳои таълимӣ (ихтисосҳо)	Ҳар сол	Раёсати донишгоҳ, раёсати таълим, шӯбаи муносибатҳои байналмилалӣ	Даъвати экспертиҳои байналмилалӣ
11.	Танзими фонди аудиторӣ (ташкили синфхонаҳои нав)	Мунтазам	Раёсати донишгоҳ, раёсати корҳои иқтисодӣ ва молиявӣ, раёсати таълим	Нақшаи дурнамои раёсати корҳои иқтисодӣ ва молиявӣ
12.	Пешниҳоди таклифотҳо оиди такмили барнома ва идораи электронии раванди таълим дар донишгоҳ	Мунтазам	Раёсати таълим, раёсати илм ва рушди инноватсионӣ	Барномаҳои ALFA-XPress ва Moodle

Нақшаи раёсати таълим оид ба тавсияҳо нисбат ба натиҷаи аккредитатсияи Агентии мустақили аккредитатсия ва рейтинг

№	Номгӯи чорабинӣ	Мӯҳлати иҷроиш	Масъулин
1.	Ба тартиб даровардани ҳуҷжатҳо оид ба рушди донишгоҳ дар доираи сиёсати ягонаи донишгоҳ ва таҳияи Сиёсати таълими сифат дар шакли ҳуҷҷати алоҳидаи барномавӣ	Оғози соли хониши 2019-2020	Раёсати донишгоҳ, деканати факултетҳо ва мудирони кафедраҳо

2.	Бо омӯзгорон доирнамоии семинар-машваратҳои омӯзиши оид ба тарроҳӣ ва ташаккули Барномаи таълимӣ, (БМ) ки ба фаъолияти пурсамари сиёсати сифатнокии донишгоҳ нигаронида шудааст.	Оғози нимсолаҳои таълим	Раёсати таълим ва шӯъбаи робитаҳои байналмилалӣ
3.	Ба маъмурияти БТ тавсия дода шавад, истифода аз технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба низом даровардани системаи чамбоварӣ, таҳлил ва идоракунии иттилоот	Давоми сол	Раёсати таълим, раёсати илм ва инноватсия, кафедраҳои молия, муносибатҳои байнлаҳалқӣ ва кафедраҳои факултети ҳуқуқшиносӣ
4.	Тавсия дода мешавад, ки дар идоракунии БТ, донишҷӯён, омӯзгорон, корфармоён ва шариконро ҷалб намояд;	Мунтазам	Раёсати таълим, декани факултетҳо, кафедраҳо ва шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон
5.	Муқаррароти назорати мониторингӣ ва арзёбии иҷрои БТ-ро амалӣ намояд;	Ҳар се моҳ	БИМСТ, деканати факултети ҳуқуқшиносӣ, сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналҳалқӣ
6.	Барои мунтазам татбиқ намудани тадқиқотҳои ҳуди донишгоҳ дар соҳаи методикаи таълими фанҳои таълимии барномаҳои аккредитатсияшуда ҷорачӯи намояд;	Дар ҳар нимсола	БИМСТ, кафедраҳои молия ва қарз, муносибатҳои байналҳалқӣ ва кафедраҳои факултети ҳуқуқшиносӣ
7.	Васеъ кардани ҷуғрофияи бозомӯзии тақмили ихтисоси муассисаҳои таълимии пешрафта, хусусан дар самти Аврупо;	Мунтазам	Шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон, шӯъбаи муносибатҳои байналҳалқӣ
8.	Таҳияи барномаҳои сафарбаркунии берунӣ ва дохилии донишҷӯёни БТ-и аккредитатсияшуда, инчунин ба онҳо дар гирифтани грантҳои хориҷӣ барои таҳсил;	Давоми сол	Раёсати донишгоҳ ва шӯъбаи муносибатҳои байналҳалқӣ
9.	Нақшаи ба низом даровардани фаъолияти ассотсиатсияҳо / ассотсиатсияи хатмкунандагон ва ҷалби донишҷӯёни курсҳои болои ба он;	Оғози сол	Шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон
10.	Гузаронидани корҳо оид ба навсозӣ ва ташкили мунтазам нав кардани иттилоот дар вебсайти донишгоҳ дар доираи барномаҳои таълимии татбиқшаванда бо нишон додани иттилооти фардӣ инфиродӣ дар бораи ҳаёти омӯзгорон;	Оғози ҳар нимсола	Раёсати кадрҳо ва корҳои махсус, шӯъбаи таҳлил ва иттилоот ва шӯъбаи муносибатҳои байналҳалқӣ

2. Таъсиси ихтисосҳои нав ва қорӣ намудани усулҳои нави таълим

<p style="text-align: center;">Соли хониши 2020 – 2021</p> <p>1-31 03 04-Информатика 1-25 01 05-Омор 1-25 01 02-Иқтисодиёт 1-23 01 06-01-Сиёсатшиносӣ (фаъолияти сиёсӣ-ҳуқуқӣ)</p>
<p style="text-align: center;">Соли хониши 2021 – 2022</p> <p>1-93 01 01-Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 1-93 01 02-Санҷиши судӣ 1-26 01 02-Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ 1-25 01-02 – Иқтисодиёт</p>
<p style="text-align: center;">Соли хониши 2022 – 2023</p> <p>1-23 01 06-01-Сиёсатшиносӣ (фаъолияти сиёсӣ-ҳуқуқӣ) 1-02 05 03-02-Математика. Информатика 1-02 01 02-Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ) 1-02 04 05-03 – География. Иқтисодиёт</p>
<p style="text-align: center;">Соли хониши 2023 – 2024</p> <p>1-21 05 02 08- Забони хориҷӣ (забони англисӣ) 1-40 01 02-02 02-Иқтисодиёти рақамӣ 1-36 04 02 – Электроникаи саноатӣ 1-26 02 01 10-Соҳибқорӣ иҷтимоӣ</p>

**5. Нақшаи дурнамои афзоиши теъдоди донишҷӯёни ихтисосҳои донишгоҳ
дар шӯъбаи рӯзона ва ғоибона (таҳсилоти фосилавӣ)**

№	Ихтисосҳо	2019		2020		2021		2022		2023	
		ш/р	ш/ғ	ш/р	ш/ғ	ш/р	ш/ғ	ш/р	ш/ғ	ш/р	ш/ғ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1-24 01 02 - Ҳуқуқшиносӣ	1124	767	860	695	728	695	612	655	600	635
2.	1-24 01 01 - Ҳуқуқи байналмиллалӣ	49	21	74	46	99	71	124	96	130	100
3.	1-24 01 03 - Ҳуқуқи иқтисодӣ	47	8	72	33	97	58	122	83	125	90
4.	1-25 01 07 - Иқтисодиёт ва идора дар корхона	84	4	89	29	96	54	100	79	100	80
5.	1-26 01 01 - Идораи давлатӣ	87	240	90	228	98	205	97	165	100	170
6.	1-26 02 03 - Маркетинг	26	13	51	38	76	63	75	88	100	90
7.	1-26 02 03 09 - Маркетинг дар КАС	35	0	26	0	12	0	0	0	0	0
8.	1-26 02 02 - Менҷмент	24	8	49	33	74	58	75	83	80	80
9.	1-26 02 02 01 - Менҷменти молиявӣ	51	0	38	0	22	0	0	0	0	0
10.	1-26 02 01 - Бизнес-маъмуриятчигӣ	61	8	75	33	85	58	97	83	100	85
11.	1-25 01 03 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ	167	11	185	36	183	61	201	75	210	80
12.	1-23 01 06-03 - Сиёсатшиносӣ	80	18	86	25	92	50	100	75	100	100
13.	1-23 01 01 - Муносибатҳои байналмиллалӣ (дипломатия)	235	0	194	0	202	0	204	0	200	0
14.	1-96 01 01 - Хадамоти гумрукӣ	204	114	219	125	212	125	200	126	200	130
15.	1-23 01 02-02 - Таъмини забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (сайёҳии байналмиллалӣ)	26	0	51	0	76	0	76	0	80	0
16.	1-23 01 02-04 - Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (муносибатҳои сиёсии берунӣ)	94	0	88	0	100	0	100	0	100	0
17.	1-23 01 02-05 - Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (робитаҳои иқтисодии берунӣ)	26	0	51	0	76	0	76	0	80	0
18.	1-21 03 01-05 - Таърих (сиёсатшиносӣ)	94	48	92	73	100	98	102	100	110	110
19.	1-25 01 04 - Молия ва қарз	531	402	534	363	519	338	500	310	520	320
20.	1-25 01 04 -02 - Кори бонкӣ	156	130	183	155	197	180	201	203	200	210
21.	1-25 01 08 - Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит	327	356	311	354	309	326	300	276	300	300
22.	1-25 01 11 - Аудит ва ревизия	126	22	153	72	178	122	198	172	200	180
23.	1-25 01 04-03 - Андоз ва андозбандӣ	205	48	213	98	206	148	198	198	200	200
24.	1-40 01 01-02 - Системаҳои автоматикунонидашуда	136	73	164	76	177	84	198	134	200	140

25.	1-40 01 02-02 - Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)	173	82	210	107	210	132	214	114	220	110
26.	1-45 01 01-03 - Технологияи иттилоотию идоракунии телеком-муникатсионӣ	118	0	114	0	112	0	102	0	110	0
27.	1-31 03 04-08 - WEB-дизайн дар графикаи компютерӣ	67	0	86	0	97	0	100	0	100	0
28.	1-40 01 02-02 01 - Технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ	27	0	52	0	77	0	102	0	110	0
29.	1-40 01 02-04 - Низом ва технологияи иттилоотӣ (дар коркард ва пешниҳоди иттилоот)	40	0	31	0	19	0	0	0	0	0
30.	1-31 03 04-Информатика	0	0	25	0	50	0	75	0	100	0
31.	1-25 01 05- Омор	0	0	25	0	50	0	75	0	100	0
32.	1-25 01 02 - Иқтисодиёт	0	0	25	0	50	0	75	0	100	0
33.	1-23 01 06-01-Сиёсатшиносӣ (фаъолияти сиёсӣ-ҳуқуқӣ)	0	0	25	0	50	0	75	0	100	0
34.	1-93 01 01- Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ	0	0	25	0	50	0	75	0	100	0
35.	1-93 01 02- Санҷиши судӣ	0	0	25	0	50	0	75	0	100	0
36.	1-26 01 02- Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ	0	0	25	0	50	0	75	0	100	0
Ҷамағӣ:		4420	2373	4616	2619	4879	2926	4999	3115	5275	3210

Нақшаи дурнамоии хатми ихтисосҳои донишгоҳ дар шӯъбаи рӯзна ва ғоибона (тахсилоти фосилавӣ)

№	Ихтисосҳо	2019		2020		2021		2022		2023	
		ш/р	ш/г	ш/р	ш/г	ш/р	ш/г	ш/р	ш/г	ш/р	ш/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1-24 01 02 - Ҳуқуқшиносӣ	416	207	282	210	266	175	162	230	170	135
2.	1-24 01 01 - Ҳуқуқи байналмиллалӣ	0	0	0	0	0	0	50	21	50	25
3.	1-24 01 03 - Ҳуқуқи иқтисодӣ	0	0	0	0	0	0	50	8	50	10
4.	1-25 01 07 - Иқтисодиёт ва идора дар корхона	20	0	18	0	21	0	25	0	25	0
5.	1-26 01 01 - Идораи давлатӣ	22	37	17	48	26	65	23	70	25	70
6.	1-26 02 03 - Маркетинг	0	0	0	0	0	0	26	0	25	0
7.	1-26 02 03 09 - Маркетинг дар КАС	9	0	14	0	12	0	0	0	0	0
8.	1-26 02 02 - Менеджмент	0	0	0	0	0	0	24	0	25	0
9.	1-26 02 02 01 - Менеджменти молиявӣ	13	0	16	0	22	0	0	0	0	0
10.	1-26 02 01 - Бизнес-маъмуриятчигӣ	11	0	15	0	13	0	20	0	20	0

11.	1-25 01 03 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ	32	0	52	0	32	0	52	11	50	0
12.	1-23 01 06-03 - Сиёсатшиносӣ	19	0	19	0	17	0	25	0	25	0
13.	1-23 01 01 - Муносибатҳои байналмиллалӣ (дипломатия)	91	0	42	0	48	0	54	0	55	0
14.	1-96 01 01 - Хадамоти гумрукӣ	35	14	57	25	62	24	50	26	50	25
15.	1-23 01 02-02 - Таъмини забони робитаҳои байнифарҳангӣ (сайёҳии байналмиллалӣ)	0	0	0	0	0	0	26	0	25	0
16.	1-23 01 02-04 - Таъминоти забони робитаҳои байнифарҳангӣ (муносибатҳои сиёсии берунӣ)	31	0	13	0	25	0	25	0	25	0
17.	1-23 01 02-05 - Таъминоти забони робитаҳои байнифарҳангӣ (робитаҳои иқтисодии берунӣ)	0	0	0	0	0	0	26	0	25	0
18.	1-21 03 01-05 - Таърих (сиёсатшиносӣ)	27	0	17	0	23	21	26	20	25	20
19.	1-25 01 04 - Молия ва қарз	122	89	140	75	145	86	122	73	125	75
20.	1-25 01 04 -02 - Кори бонкӣ	23	25	36	25	46	27	51	23	50	25
21.	1-25 01 08 - Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит	91	52	77	78	88	100	70	90	70	90
22.	1-25 01 11 - Аудит ва ревизия	23	0	25	0	30	0	48	0	50	0
23.	1-25 01 04-03 - Андоз ва андозбандӣ	42	0	57	0	58	0	47	0	50	0
24.	1-40 01 01-02 - Системаҳои автоматикунонидашуда	22	22	37	42	29	0	48	0	50	0
25.	1-40 01 02-02 - Технология ва низоми иттил. (дар иқтисодиёт)	13	0	51	0	41	43	49	33	50	35
26.	1-45 01 01-03 - Технологияи иттилоотию идоракунии телекоммуникатсионӣ	29	0	27	0	35	0	26	0	25	0
27.	1-31 03 04-08 - WEB-дизайн дар графикаи компютерӣ	6	0	14	0	23	0	24	0	25	0
28.	1-40 01 02-02 01 - Технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ	0	0	0	0	0	0	27	0	30	0
29.	1-40 01 02-04 - Низом ва технологияи иттилоотӣ (дар коркард ва пешниҳоди иттилоот)	9	0	12	0	19	0	0	0	0	0
30.	1-31 03 04-Информатика	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
31.	1-25 01 05- Омор	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
32.	1-25 01 02 - Иқтисодиёт	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
33.	1-23 01 06-01-Сиёсатшиносӣ(фаъолияти сиёсӣ-ҳуқуқӣ)	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
34.	1-93 01 01- Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
35.	1-93 01 02- Санҷиши судӣ	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
36.	1-26 01 02- Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Ҷамағӣ:		1106	446	1038	503	1081	541	1176	605	1370	510

**II. Нақшаи дурнамои тараққиёти зерсохторҳои раёсати таълим
барои солҳои 2019-2023**

- маркази бақайдгирӣ ва машварат (мудир: Шахроми Бахтиёр);
- бахши идоракунии ва мониторинги сифати таҳсилот (мудир: н.и.ф-м, дотсент Аҳмедов Раҳматхӯча);
- шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон (мудир Маҷидзода Муҳаббат);
- шӯъбаи тайёрӣ (мудир: н.и.и., дотсент Каримов Мирзобаходур Қодирович);
- маркази тестӣ (сардор: н.и.фил., дотсент Майнусов Дониш Фазлиддинович);
- маркази таҳсилоти фосилавӣ (сардор: Ҳомитов Далериддин Шамсиевич).

**Нақшаи дурнамои маркази бақайдгирӣ ва машварат
дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023**

Р/т	Номгӯи чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷроиш	Масъулин
1	Шиносой бо санадҳои нави меърию-ҳуқуқӣ дар ҷодаи таълим вобаста ба қарорҳои мушовараи Вазорати маориф ва илми ҚТ ва истифодаю татбиқи онҳо дар ҷараёни фаъолияти корӣ	Дар ҷараёни соли хониш	Мудири маркази бақайдгирӣ ва машварат, офис-бақайдгирандагон
2	Мураттабсозии нақшаҳои кори таълимии шӯъбаи рӯзона ва ғоибона мувофиқи нақшаҳои типии таълимӣ барои соли хониш	Дар ибтидои солҳои хониш	Раёсати таълим, мудири маркази бақайдгирӣ ва машварат, офис-бақайдгирандагон
3	Тартиб додани шакли электронии нақшаи кори таълим дар барномаи Alfa-xpress.	Дар ибтидои солҳои хониш	Мудири маркази бақайдгирӣ ва машварат, мутахассиси раёсати таълим ва барномасоз
4	Автоматикунонии раванди ҳолгузории триместри донишҷӯён дар барномаи Алфа-экспресс	Соли хониши 2019-2020	Мудири маркази бақайдгирӣ ва машварат, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва инноватсионӣ
5	Қоркарди механизми баргараф намудани фарқиятҳои фанӣ ва автоматикунонии ҳолгузории донишҷӯёни фарқиятсупоранда	Соли хониши 2019-2020	Мудири маркази бақайдгирӣ ва машварат, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва инноватсионӣ

6	Иштирок дар назди комиссия оид ба барқарор, хориҷ ва интиқоли донишҷӯён, ташхиси аризаҳои донишҷӯён, муайян намудани фарқиятҳои фанӣ	Солҳои хониши 2019-2021	Мудири шӯба ва офис-бақайдгирандагон
7	Таҳияи лоиҳаи пешниҳод оиди аз курс ба курсгузарони донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ	Июн-июл	Мутахассис, барномасоз ва бақайдгирандагон
8	Тайёр намудани варақаҳои ҳолгузори шӯбаҳои рӯзона ва ғойбона	сентябр – март	Мудири шӯба, офис- бақайдгирандагон
9	Иштирок дар чаласаҳои назди раёсати таълим	Мунтазам	Мудири шӯба, офис- бақайдгирандагон
10	Такмили вазифаҳои функционалии кормандони шӯба ва шинос намудани аъзоён бо он	2019-2020	Мудири шӯба
11	Омоданамоии гузориши муфассал дар чаласаи шӯрои олимони донишгоҳ оиди қарздорони академӣ	Тибқи нақшаи чаласаи шӯрои олимони	Мудири шӯба
12	Омоданамоии гузориш дар чаласаи ректорат оиди машғулиятҳои такрорӣ	Ноябр	Мудири шӯба
13	Иштироки фаъол дар чорабиниҳои ҷамъиятии донишгоҳ, шаҳрӣ ва вилоятӣ	2020-2023	Мудири шӯба, офис-бақайдгирандагон
14	Барасмиятдарории нақшаҳои таълимии фардии донишҷӯён ва такмили сохтори он	2019-2023	Мудири шӯба ва офис-ақайдгирандагон
15	Таъмини донишҷӯён бо ҳуҷжатҳои зарурии меъёрии ҳуқуқӣ	мунтазам	Мудири шӯба ва офис-ақайдгирандагон
16	Назорати рафти машғулиятҳо дар факултетҳо	мунтазам	Мудири шӯба ва офис-ақайдгирандагон
17	Назорати истифодаи самараноки шабакаи ягонаи компютерӣ дар раванди ҳолгузори донишҷӯён	мунтазам	Мудири шӯба ва офис-ақайдгирандагон
18	Иштирок дар чаласаҳои ректорат доири масъалаи «Вазъи таълим, ҳолати варақаҳои ҳолгузорӣ ва ҳуҷжатгузорӣ дар факултетҳо»	Мувофиқи нақшаи ректорат	Мудири шӯба
19	Қор бо донишҷӯёни қарзи академидошта	Октябр	Офис- бақайдгирандагон
20	Ташкили машғулиятҳои такрорӣ барои донишҷӯёни қарзи академидошта	Ноябр, феврал	Мудири шӯба ва офис-ақайдгирандагон
21	Назорати раванди имтиҳоноти фосилавӣ ва ниҳой	Мувофиқи чадвали чараёни таълим	Мудири шӯба, офис- бақайдгирандагон

22	Чамъбасти натиҷаҳои имтиҳони фосилавӣ ва ниҳой, муайян намудани рейтинги донишҷӯён ва пешниҳоди он ба декани факултетҳои мувофиқ барои таҳлил ва чораандешӣ	Мувофиқи чадвали чараёни таълим	Мудири шӯъба, офис-бақайдгирандагон
23	Тартибдиҳӣ ва ба расмият даровардани транскрипт (маълумотномаи академӣ) барои ҳар як донишҷӯ	Пас аз чамъбасти сессияҳои	Офис-бақайдгирандагони факултетҳо
24	Бо роҳи худомӯзӣ, бозомӯзӣ, такмили ихтисос, иштирок намудан дар семинарҳои ҳайати омӯзгорон, дотсенту профессорон барои фаъолият дар шароити низоми таҳсилоти кредитӣ	2019-2020, 2020-2023	Мудири шӯъба, офис-бақайдгирандагон
25	Ташкили семинарҳо дар факултетҳои донишгоҳ барои курсҳои яқум доир ба низоми кредитии таҳсил ва меъёри баҳогузори	Дар ибтидои соли хониш	Мудири шӯъба, офис-бақайдгирандагон
26	Омода намудани ҳуҷҷатҳои хатмкунандагони шӯъбаҳои рӯзона ва ғоибона	Феврал, март	Мудири шӯъба, офис-бақайдгирандагон
27	Таҳияи лоиҳаи фармон чиҳати аз курс ба курс гузаронидани донишҷӯён дар асоси натиҷаҳои сессияҳои имтиҳонӣ	Июн	Мудири шӯъба, офис-бақайдгирандагон
28	Чамъбасти натиҷаи сессияҳои зимистона ва тобистонаи санҷишӯ имтиҳонот ва таҳлили он.	Январ-июн	Мудири шӯъба, офис-бақайдгирандагон
29	Омода намудани замимаҳо барои дипломи хатмкунандаҳо	Июн	Офис-бақайдгирандагони шӯъба
30	Автоматикунони раванди ҳолгузории триместри донишҷӯён дар барномаи Алфа-экспресс	Соли хониши 2019-2023	Мудири шӯъба, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва инноватсионӣ

**Нақшаи дурнамои БИМСТ
дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023**

№ р/т	Номгӯи чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷро	Шахсони масъул
1.	То оғози соли хониши 2019-2020 номгӯи фанҳои таълимии кафедра дар асоси нақшаи таълимӣ аз тарафи мудирони кафедра ва сохторҳои раёсати таълим мавриди омӯзиш қарор додашуда вобаста	2019-2020	Факултет ва кафедраҳо

	ба самти ихтисос таснифот карда шавад (бархе аз фанҳои таълимӣ ба самти таҳассус мувофиқат намекунанд);		
2.	аз тарафи мудирони кафедраҳо зинабандии фанҳои таълимӣ мувофиқи нимсолаҳои таҳсил ва солҳои хониш ба роҳ монда шавад;	2019-2023	Факултет ва кафедраҳо
3.	барномаи кории фанни таълимӣ дар асоси талаботи қарори мушовараи вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2015, № 31/24 омода карда шуда, зинабандии мавзӯҳои фанни аз тарафи мудирони кафедра ва омӯзгор-тартибдиҳанда ба низом дароварда шавад;	2019-2023	Факултет ва кафедраҳо
4.	пояи таълимӣ-методии кафедраҳо ро пурқувват намуда оид ба фанҳои таълимӣ китобҳои дарсӣ, КТМ, ДТМ, луғатномаҳои таҳассусии фанниро омода намуда дар чараёни таълим мавриди истифода қарор диҳанд;	2019-2023	Факултет ва кафедраҳо
5.	маводҳои презентатсионӣ (слайдҳо), тақсимоҷӣ ва ёрирасонро дар асоси барномаи корӣ ва мавзӯи фаннӣ омода намуда (дар шакли дастур-китобча) дар ҷаласаи кафедра тасдиқ намоянд ва баъдан дар раванди машғулиятҳо истифода намоянд;	2019-2023	Факултет ва кафедраҳо
6.	фаъолияти семинари таълимӣ-методии кафедраҳо дар асоси нақшаи кории тасдиқнамуда (нақша бояд барои 10-моҳ, сентябр-июн омода гардад) ба роҳ монда дар ин самт корро ҷоннок намоянд, чунки аз фаъолияти ин семинар баланд бардоштани сатҳи сифати таълим ва савияи касбии омӯзгорон хело вобастагӣ дорад;	2019-2020	Факултет ва кафедраҳо
7.	номгӯи мавзӯҳои семинари мазкур бояд ба баланд бардоштани сатҳи сифати таълим, истифодаи услҳои фаъол ва баланд бардоштани савияи касбии омӯзгорон мусоидат намояд;	2019-2023	Факултет ва кафедраҳо
8.	ташкили мизҳои гирд, семинарҳо ва конференсияҳо дар мавзӯҳои гуногун оид ба самтҳои мухталифи таълим ба роҳ монанд;	2019-2023	Факултет ва кафедраҳо
9.	ташкили дарсҳои кушод (аз тарафи ҳамаи омӯзгорон) ва намунавии (факат аз тарафи устодони собиқадор ва соҳибтаҷриба) омӯзгорони кафедраҳо мунтазам ба роҳ монда таҳлил ва муҳокимаи он дар алоҳидагӣ ва ҷаласаҳои кафедра қарор дода шаванд;	2019-2023	Факултет ва кафедраҳо
10.	ба сатҳи сифати барномаҳои корӣ ва мувофиқати он бо барномаи фаннӣ боз аҳамият дода шавад;	2019-2023	БИМСТ
11.	риояи қарори мушовараи вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2015, №31/24 оид ба таҳия ва тасдиқ намудани барномаи кории фанни таълимӣ (силлабус)-ро ҳангоми омода намудани барномаи кории фаннии омӯзгорон зерин назорати ҷиддӣ қарор диҳад;	2019-2023	БИМСТ
12.	мунтазам аз фанҳои таълимӣ умумӣ ва таҳассусӣ гирифтани корҳои санҷиши (хаттӣ)-ро дар байни гурӯҳҳои академӣ ба роҳ монда сатҳи донишазхудкунӣ ва ғоизи пешрафтро муайян намояд;	2019-2023	БИМСТ

13.	иштироки мунтазам ба дарсҳои омӯзгорон бо мақсади расонидани ёрии методӣ;	2019-2023	БИМСТ
14.	гирифтани пурсишномаҳо оид ба самтҳои мухталифи таълим ва омӯзгор аз нигоҳи донишҷӯ;	2019-2023	БИМСТ
15.	ташкил ва баргузории мизҳои гирд, семинарҳо ва конференсияҳо дар мавзӯҳои мухталифи таълим бо мақсади баланд бардоштани сатҳи сифати таълим;	2019-2023	БИМСТ
16.	омода намудани дастур оид ба ташкил ва гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ (лексионӣ, амалӣ, семинарӣ, лабораторӣ ва КМРО);	2019-2023	БИМСТ
17.	дар факултетҳо ташкили ғӯшаи идоракунии сифати таҳсилот (ГИСТ)-ро ба роҳ монда дар он нишон додани сатҳи донишазхудкунӣ ва ғоизи пешрафтро аз ҷанҳони таълимӣ мувофиқи кафедраҳо зерин назорат қарор диҳанд.	2019-2023	БИМСТ

**Нақшаи дурнамои шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон
дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023**

№	Номгӯи чорабиниҳо	Мухлати иҷроиш	Шахсони масъул
1.	Шароити мусоид фароҳам овардан барои шарикони иҷтимоӣ-кордиҳандагон. Ташкили дарсҳои амалӣ барои мутахассисони варзида оид ба ихтисосҳои дар бозори меҳнат рақобатпазир	2019-2023	Раёсати таълим, шӯъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилоту муассиса
2.	Ҷалби кордиҳандагон барои таҷрибаомӯзии донишҷӯён ва бо кор таъмин намудани онҳо	2019-2023	Раёсати таълим, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилоту муассиса
3.	Ташкили пойгоҳи таҷрибаомӯзӣ барои ихтисоси маркетинг дар комплекси агросаноатӣ, технология ва низомии иттилоотӣ	2020-2021	Раёсати донишгоҳ, шӯъба, факултети биз-нес ва идоракунӣ, кафедраҳои тахассусӣ
4.	Ташкили Клиникаи ҳуқуқӣ дар назди донишгоҳ барои донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносӣ	2020-2021	Раёсати донишгоҳ, шӯъба, факултети ҳуқуқшиносӣ, кафедраҳои тахассусӣ
5.	Таҳияи дастурҳои методӣ оид ба ташкилу баргузории таҷрибаомӯзӣ дар низомии кредитии таҳсилот	2019-2020	Раёсати таълим, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилоту муассиса
6.	Муайян намудани рейтингҳои факултетҳо оид ба таъминот бо ҷойи кории хатмкардагон	2019-2023	Раёсати таълим, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ ташкилоту муассиса
7.	Мусоидат намудан бо иштироки фаъоли кордиҳандагон дар ташаккул ва инкишофи базаи моддию-техникии донишгоҳ	2019-2023	Раёсати таълим, шӯъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо

8.	Таҳияи механизми ҳавасмандгардонии кордиҳандагон дар раванди тайёр кардани кадрҳо ва роҳбарони фаъоли таҷрибаомӯзӣ аз донишгоҳ ва ташкилотҳо	2020-2021	Раёсати донишгоҳ, шуъба, факултети ҳуқуқшиносӣ, кафедраҳои таҳассусӣ, роҳбарони таҷрибаомӯзӣ
9.	Таҳлили эҳтиёҷоти идораҳои давлатӣ, корхонаву муассиса, ташкилот ба мутахассисони хатмкардаи донишгоҳ	2020-2021	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилот, муассиса
10.	Таҳияи механизми ҳамкорӣ бо идораҳои давлатӣ, корхонаву муассиса, ташкилотҳо, мақомоти шуғли аҳоли дар самти мусоидат барои бо кор таъмин намудани хатмкардагон	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, шуғли аҳоли, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилоту муассиса
11.	Ташкили бонки иттилоотии ташкилотҳои ҳамкор дар заминаи шартномаҳо	2019-2023	Шуъба, ташкилот, муассисаҳо
12.	Таъсиси энциклопедияи хатмкардагони муваффақ дар ҷомеа	2019-2021	факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ
13.	Ҳамкорӣ бо Раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти Суғд ва дигар мақомотҳо	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, шуғли аҳоли, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилот
14.	Таҳияи такмили механизми таъмин намудани хатмкунандагон бо ҷойи корӣ	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
15.	Таҳияи такмили механизми таъмин намудани хатмкунандагони маъҷуб, бепарастор ва имконияташон маҳдуд бо ҷойи корӣ	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
16.	Ташкили бонки иттилоотии хатмкардагон ва хатмкунандагон аз рӯи таъминот бо ҷойи корӣ	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
17.	Гузaronидани мониторинг оид ба таъминоти ҷойи кори хатмкардагон	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
18.	Баргузор намудани силсилавоҳӯриҳо, экскурсияҳо, рӯзҳои дарҳои кушод, гузаронидани дарсҳои амалӣ дар ташкилоту муассисаҳо (корфармоён) ва муаррифии фаъолияти онҳо	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
19.	Пешниҳоди иттилоот дар бораи хатмкунандагон ба корфармоён оид ба дарёфт ва интихоби мутахассисон	2019-2020	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
20.	Дар ҳамкорӣ бо Раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти Суғд ташкил ва баргузор намудани ярмаркаи ҷойи холии корӣ	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, шуғли аҳоли, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
21.	Таъмини иштироки корфармо дар аттестатсияи хатм	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои таҳассусӣ, ташкилоту муассиса

22.	Таъмини фаъолияти бонизоми Ассотсиатсияи хатмкардагони донишгоҳ	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилоту муассиса, масъули ассотсиатсия
23.	Ташкил ва рушди робитаи доимӣ бо хатмкардагони солҳои гуногун.	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
24.	Тарғибу ташвиқи дастовардҳои муҳими хатмкардагон	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
25.	Ташкили фаъолияти пурсамари сайти хатмкардагони донишгоҳ	2019-2021	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
26.	Ташкили семинару тренингҳо оид ба рушди маҳорати касбии хатмкунандагон	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
27.	Таъсис додани маҳзани маълумот оид ба хатмкардагон	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
28.	Ташкили воҳӯриву гуфтушунидҳо бо идораҳои давлатӣ, корхонаву ташкилот ва муассисаҳо дар бораи ташкил ва баргузор намудани таҷрибаомӯзии донишҷӯён ба таври шартномаҳо бо корхона ва бо дигар мақомоти давлатию ғайридавлатӣ	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
29.	Ташкили силсилавоҳӯриҳо, намоишгузарониҳо, рӯзҳои дарҳои кушод, мулоқоти донишҷӯён бо мутахассисони варзидаи ташкилоту муассисаҳо, чиҳати алоқаманд намудани назария ва амалия дар чараёни тайёр кардани мутахассисони дар бозори меҳнат рақобатпазир	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
30.	Коркард, нашри барнома ва силлабусҳои таҷрибаомӯзӣ аз тарафи кафедраҳои тахассусӣ дар мувофиқа бо масъули корхона, муассиса, ташкилот.	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
31.	Баргузорномаи конфронс дар мавзӯи «Муаммо ва роҳҳои беҳтар намудани раванди таҷрибаомӯзӣ»	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо
32.	Ташкили чамъомад оид ба натиҷаи таҷрибаомӯзии донишҷӯён бо иштироки роҳбарони корхона, ташкилоту муассиса доир ба фаъолияти кафедраҳои донишгоҳ, чараёни таҷрибаомӯзии таълимӣ ва истеҳсоли пешаздипломӣ	2019-2023	Раёсати таълим, шуъба, факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ, ташкилот, муассисаҳо

**Нақшаи дурнамои шӯъбаи тайёрӣ
дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023**

№	Номгӯи чорабиниҳо	Муҳлат	Шахсони масъул
1.	Таҳияи дастурҳо аз фанҳои таълимӣ барои шунавандагони шӯъбаи тайёрӣ	2019-2020	Устодони шӯъба
2.	Ташкил намудани филиали шӯъбаи тайёрӣ (бо назардошти дурии роҳ) дар мактабҳои шаҳри Истаравшан ва Конибодом)	2021-2022	Кормандони шӯъба
3.	Дар ноҳияҳо ба роҳ мондани машғулиятҳои шӯъбаи тайёрӣ аз ҳисоби устодони варзидаи мактабҳои ноҳияҳо ё ки устодони донишгоҳ (бо назардошти имкониятҳои мавҷуда).	2021-2023	Кормандон ва устодони шӯъба
4.	Ба роҳ мондани таҳсилоти дистансионӣ тариқи шабакаи интернет	2022-2023	Устодони шӯъба
5.	Пурзӯр намудани робита бо мақомотҳои маорифи вилоят ва шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ баҳри ҷалби теъдоди бештари довталабон ба ДДҶБСТ	Доимо	Кормандони шӯъба
6.	Ташкили клубҳои мубоҳисавӣ, мизҳои мудаввар, рӯзҳои дарҳои кушод, рекламаи донишгоҳ дар сатҳи ҷумҳурӣ тариқи воситаҳои ахбори омма.	Доимо	Кормандони шӯъба дар якҷоягӣ бо маркази иттилоотӣ-таҳлилӣ
7.	Иштирок дар олимпиадаҳои талабагии шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ва ҷалби хонандагонин лаёқатманд ба донишгоҳ.	2022-2023	Кормандон ва устодони шӯъба
8.	Ҷалб намудани устодони варзида ба шӯъба	Доимо	Мудири шӯъба

**Нақшаи дурнамои маркази тестӣ
дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023**

№	Номгӯи чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷроиш	Шахсони масъул
1.	Ташкил намудани олимпиадаҳо бахшида ба солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» дар маркази тестӣ.	2020-2023	Маркази тестӣ, Раёсати таълим, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
2.	Ҷорӣ намудани изи ангушти донишҷӯёни шӯъбаи рӯзона ва ғойбона (фосилавӣ) барои қабули имтиҳонҳо дар маркази тестӣ	2020-2021	Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
3.	Ҷорӣ намудани барномаи нави компютерӣ барои дохил	2020-2023	Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ

	намудани маводҳои имтиҳонӣ барои фанҳои дақиқ.		ва рушди инноватсионӣ
4.	Таъминоти методиҳои технологияи коркарди маводҳои методӣ ва таҳлили сифати маводҳои имтиҳонӣ ва ҳамчунин дараҷабандии онҳо мувофиқи таксаномияи Блум: дониш, фаҳмиш, тадбиқ, таҳлил, синтез ва баҳодихӣ	2020-2023	Раёсати таълим, маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ, БИМСТ.
5.	Коркард ва ташкили протсессии апеллятсия бо барномаи ALFA Xpress ва соддагардонии санҷиши пешакӣ (ХУДРО БИСАНҶ!)	2020-2021	Маркази тестӣ, раёсати таълим, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ, факултетҳо, кафедраҳо
6.	Ташкили триместрҳо барои қарздорон ва назорати харидори намудани кредити донишҷӯён тариқи барномаи компютерӣ	2020-2022	Раёсати таълим, маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ, шӯъбаи бақайдгири ва низоми таҳсилоти кредити
7.	Чорӣ намудани намуди дигари тестҳои дараҷавӣ ба монанди: осон, миёна ва душвор ва мутобиқати онҳо ба стандарти байналхалқӣ	2020-2021	Раёсати таълим, БИМСТ
8.	Тартиб ва таҳияи додани ҷадвали имтиҳонҳо бо барномаи махсуси логистикаи таксимои донишҷӯён аз рӯи фанҳо ва синфхонаҳо.	2020-2022	Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
9.	Дар донишгоҳ чори намудани 3 намуди имтиҳони маъмурӣ: хатгӣ, эҷодӣ ва бо воситаи компютер.	2020-2021	Раёсати таълим, маркази тестӣ, бахши идоракунии сифати таҳсилот
10.	Рӯзи дарҳои кушод ва озмуни ҷумҳуриявӣ “Хатмкунандагони болаёқат” дар маркази тестӣ.	2020-2023	Раёсати таълим, маркази тестӣ, бахши идоракунии сифати таҳсилот
11.	Ба донишҷӯёни маркази тести донишгоҳ бо барномаи ALFA Xpress онлайн тестӣ «ХУДРО БИСАНҶ!»-и тамоми имтиҳонҳоро бо истифодаи шабакаи интернетӣ ташкил менамояд. Дар вақти муқарраршуда системаи онлайн – имтиҳон дар интерфейси ҳар як донишҷӯ бо як муддати муайяни вақт кушода мешавад, ки дар ин муддат донишҷӯ бояд тести фаъолгардидаро месупорад.	2020-2021	Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
12.	Ҷиҳати боз ҳам дар сатҳи баланд гузаронидани имтиҳонот ва насби ягонаи камераҳои назоратӣ барои назорати сифати	2020-2022	Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ

	баланди равиши имтихонсупорӣ дар Маркази тестӣ		
13.	Бо мақсади мувофиқ намудани ҳаҷми корҳои иҷрошаванда бо миқдори воҳиди штатии марказ, пешниҳод мешавад, ки ба ҳайати кадрӣ марказ ба таври илова 3 воҳиди штатии ҷониши сардори маркази тестӣ, 2 мутахасис ворид карда шавад.	2020-2023	Маркази тестӣ, раёсати кадрҳо ва корҳои махсус

**Нақшаи дурнамои маркази таҳсилоти фосилавӣ
дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023**

№	Номгӯи чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷроиш	Шахсони масъул
1.	Ҷорӣ намудани изи ангушти донишҷӯёни шӯъбаи таҳсили фосилавӣ барои қабули имтихонҳо дар маркази тестӣ	2019-2023	Маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, Раёсати таълим, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
2.	Коркарди компютери маводҳои имтихонӣ ва баҳодиҳии ниҳоии он дар вақти кӯтоҳтарин	2019-2023	Маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
3.	Ҷорӣ намудани барномаи нави компютерӣ барои дохил намудани маводҳои имтихонӣ барои фанҳои дақиқ.	2019-2020	Маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
4.	Таъминоти методии технологияи коркарди маводҳои методӣ ва таҳлили сифати маводҳои имтихонӣ.	2019-2021	Раёсати таълим, маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ, БИМСТ
5.	Коркард ва ташкили протсессии апеллятсия бо барномаи Moodle ва соддагардонии санҷиши пешакӣ (ХУДРО БИСАНҶ!)	2019-2023	Маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, Раёсати таълим, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ, факултетҳо, кафедраҳо
6.	Ташкили триместрҳо барои қарздорон ва назорати харидори намудани кредити донишҷӯён тариқи барномаи компютерӣ	2019-2021	Раёсати таълим, маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ, шӯъбаи бақайдгири ва машварат
7.	Ҷорӣ намудани намуди дигари тестҳои дараҷавӣ ба монанди:	2020-2021	Раёсати таълим, БИМСТ

	осон, миёна ва душвор ва мутобиқати онҳо ба стандарти байналхалқӣ		
8.	Тартиб ва таҳия додани чадвали имтиҳонҳо бо барномаи махсуси логистикаи тақсимои донишҷӯён аз рӯи фанҳо ва синфхонаҳо	2019-2023	Маркази таҳсилоти фосилавӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
9.	Дар донишгоҳ чори намудани имтиҳони маъмурӣ бо воситаи компютер.	2020-2021	Раёсати таълим, маркази тестӣ, БИМСТ
10.	Ба донишҷӯёни маркази таҳсилоти фосилавӣ тести донишгоҳ бо барномаи Moodle онлайн «ХУДРО БИСАНЧ!»-и тамоми имтиҳонхоро бо истифодаи шабакаи интернетӣ ташкил мена-мояд. Дар вақти муқарраршуда системаи онлайн – имтиҳон дар интерфэйси ҳар як донишҷӯ бо як муддати муайяни вақт кушода мешавад, ки донишҷӯ бояд тести фаъолгардидаро месупорад.	2019-2023	Маркази таҳсилоти фосилавӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
11.	Чихати боз ҳам дар сатҳи баланд гузаронидани имтиҳонот ва насби ягонаи камераҳои назоратӣ барои назорати сифати баланди равиши имтиҳонсупорӣ дар Маркази таҳсилоти фосилавӣ	2019-2021	Маркази таҳсилоти фосилавӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ
12.	Ҳамкорӣ бо шӯъбаи банақшагирии молиявӣ ва маблағҳои махсус ва иштирок оид ба масъалаҳои пешниҳод барои тавассути тендер дастрас намудани техникаи компютерӣ (100 адад компютер, мебел) барои мучахазгардонии маркази таҳсилоти фосилавӣ.	2019-2021	Муовини ректор оид ба корҳои иқтисодӣ – молиявӣ, Маркази таҳсилоти фосилавӣ
13.	Бо мақсади мувофиқ намудани ҳаҷми корҳои иҷрошаванда бо миқдори воҳиди штатии марказ, пешниҳод мешавад, ки ба ҳайати кадрӣ марказ ба таври иловаи штати ворид карда шавад.	2019-2023	Маркази таҳсилоти фосилавӣ, шӯъбаи кадрҳо

Муовини ректор оид ба таълим, дотсент

Ғаюров Х.Ш.

Сардори раёсати таълим, дотсент

Тоҷзод Д.Х.